

ТАҚРИЗИ

мушовири илмӣ ба рисолаи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир дар мавзуи «Поэтикаи сурӯдҳои ҳалқии тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илми доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Ба гуфти пажуҳандагони назарияи фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ поэтика ин тамоми масъалаҳои таҳқиқи матн, аз ҷумла сохтор, омӯзиш, пажуҳиш, навъ, бадеият, вариантнокӣ, услуб ва дигар масъалаҳои назарии жанрро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, яке аз масъалаҳои мубрами пажуҳиши адабиёт ва фолклор ин баррасии поэтикии жанрҳои ҷудогона мебошад. Ба ин ҷиҳат поэтика ин маҷмуи пажуҳиши жанрҳои ҷудогонаи фолклориро низ дар бар гирифта, ба шунаванда ё хонанда таъсири эстетикӣ ва равонӣ расонидани он ва нисбат ба тарбияи инсон ҷӣ нақш доштани матнро меомӯзад [ниг.: О.М.Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (1997), С.Калачева «Поэтика» (1974), В.П.Аникин «Теория фольклора» (1996, 2007), В.Я.Пропп «Поэтика фольклора» (1998), Р. Амонов «Лирикаи ҳалқи тоҷик» (1968), Р.Мусулмониён «Назарияи адабиёт» (1990), С.Г.Лазутин «Поэтика русского фольклора» (1989), «Актуальный проблемы полевой фольклористики» (2002, 2003, 2004, 2008) ва гайра].

Ҳоло дар асоси пешрафти илми фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ сол то сол таҳқиқи поэтикаи жанрҳои ҷудогона дикқати муҳаққиқонро Ҷӯхуд ҷалб намуда, онро бо ҷузъиёт мавриди ҳалқи қарор дода, ҷойгоҳи матни гуфториро дар рӯзгори моддӣ ва маънавии мардум дақиқтар муайян менамоянд.

Ба ин сабаб мавзуи ихтиҳобнамудаи С.Қосимӣ мубрам буда, он поэтикаи як жанр – жанри сурӯдҳои ҳалқиро дар бар мегирад. Диссертант дар чор боб ва зербобҳо оид ба истилоҳи «сурӯд», вижагии жанр, таърихи гирдоварӣ, нашр, пажуҳиш, навъҳо, мавзӯҳо, сохтор, воситаҳои тасвир, бадеӣ, вариантнокӣ, услуб, ҳамоҳангии сурӯд ва мусиқӣ ба таври муфассал сухан гуфта, фикри ҳудро дар бораи ҳар масъалаи дар пеш гузоштааш бо далелҳои илмӣ ба таври мантиқӣ баён намудааст.

Муаллифи диссертатсия бо мисолҳо ёдовар мешавад, ки пажуҳандагон тоҷик Р.Амонов, Б.Шермуҳаммадов, Ф.Азизӣ, Р.Раҳмонӣ ва дигарон борҳо таъкид намудаанд, ки жанри сурудҳои ҳалқӣ бояд ба таври ҷудогона таҳқиқ шавад ва ҷойгоҳи он дар байни мардум бо далелҳои илмӣ муайян гардад. Ба ин васила С.Қосимӣ пеш аз ҳама аз масъалаи таърихи истилоҳи «суруд» шурӯъ намуда, баъдан ҳусусият, гирдоварӣ, нашр, пажуҳиш, навъ, мавзуъ, сохтор, воситаҳои тасвири бадеӣ, вариантнокӣ, услуб, ҳамоҳангии суруд ва мусиқӣ ва ҳатто ичрои онро бо далелҳо таҳқиқ намудааст.

Дар диссертатсия сурудҳои ҳалқӣ дар раванди ҳофизаи таъриҳӣ, ки чӣ гуна гирдоварӣ, нашр, баррасӣ шудааст; тафовути шакл, мазмун, бадеият, ичрои онҳо аз жанрҳои дигари фолклорӣ ва адабиёт; вазъияти матнҳое, ки дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои гуногун нашр шудааст; вижагиҳо, анвоъ, мавзуъ, сохтор ва воситаҳои дигари тасвири бадеии сурудҳои ҳалқӣ, вариантнокӣ, услуб, ҳамоҳангии суруд ва мусиқӣ аз чӣ иборат мебошанд, нишон дода шудааст.

Муаллиф барои ҳалли мақсади дар пешгузоштаи худ аввал ба дараҷаи омӯзиши масъала аҳаммият медиҳад ва баъд барои амалӣ намудани мақсади аслии худ, вазифаҳои дар пешгузоштаро бо далелҳои илмӣ ҳал менамояд.

Ӯ анвои гуногуни сурудҳои ҳалқии тоҷикиро, ки дар нимаи дуюми асри XIX-XX ва аввали асри XXI аз байни мардум гирдоварӣ ва дар маҷмуаҳои фолклорӣ нашр шудааст, чун предмети аслӣ таҳқиқ намудааст.

С.Қосимӣ барои ҳалли масъалаҳои гуногуни поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ ба осори зиёди назарии муҳаққиқони фолклоршинос ва адабиётшинос С.Айнӣ, М.С.Андреев, В.П.Аникин, А.Н.Болдиров, И.С.Брагинский, В.М.Гатсак, В.Е.Гусев, В.М.Жирмунский, Н.П.Калпакова, С.Г.Лазутин, Д.С.Лихачев, Е.М.Мелетинский, Б.Н.Путилов, Б.В.Томашевский, Ю.Г.Круглов, В. М.Сиделников, Р.Амонов, В.Асрорӣ, Б.Тилавов, Х.Шарифов, Р.Мусулмониён, Н.Нурҷонов, Б.Шермуҳаммадов, Н.Шакармамадов, У.Тоиров, Р.Раҳмонӣ,

Ф.Азизӣ, Н.Ҳакимов ва дигарон такя намуда, дар рафти кор бо онҳо баҳс намудааст.

Дар диссертатсия аз методҳои манбаъшиносӣ, ташрехӣ, таҳлилӣ, соҳторшиносӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ ва типологии илмҳои фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ, мусиқишиносӣ ва мардумшиносӣ истифода шудааст. Ҳамчунин, диссертант барои тасдиқи фикри илмии худ аз сурӯдҳои гуфторӣ мисолҳо оварда, таъкид менамояд, ки ин жанри машҳуртарини ҳалқӣ ба мардум чи гуна ғизои маънавӣ ва таъсири эстетикию равонӣ мерасонад.

Диссертатсия дар илми фолклоршиносӣ, бо истифодাই осори назарии фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ аввалин таҳқиқи муфассал дар бораи пажуҳиши поэтикаи сурӯдҳои ҳалқии тоҷикӣ мебошад. Таҳқиқи сурӯдҳои ҳалқӣ, ки С. Қосимӣ анҷом додааст, ҳамчун диссертатсияи ҷудогона барои равшан намудани масъалаҳои гуногуни назми гуфтории мардуми тоҷик ва ҳамзабонон барои муҳаққикони фолклоршинос, донишҷӯён, унвонҷӯйҳо, докторантҳо, таълифи рисолаҳои илмии таърихи фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ ёрӣ ҳоҳад расонд.

Аз маводи диссертатсия дар таълифи дастурҳои таълимӣ, китобҳои дарсии фолклоршиносӣ, адабиётшиносӣ, мусиқишиносӣ, мардумшиносӣ ва фарҳангшиносӣ метавон истифода кард. Ҳамчунин, баъзе нуктаҳои диссертатсия метавонад, дар раванди таълими дарсхои фолклори тоҷикон, таърихи адабиёти тоҷик, назарияи адабиёт, робитаҳои адабӣ, коркарди матн, дарсхои виҷа ва семинарҳои маҳсус, мусиқишиносӣ, фарҳангшиносӣ, қишваршиносӣ, фолклори Шарқу Ғарб, таълифи корҳои курсӣ, номаи ҳатми бакалаврӣ, рисолаи магистрӣ, диссертатсияи PhD, диссертатсияи доктории илмҳои филология, таъриҳ, мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва мусиқишиносӣ ёрӣ расонад.

Диссертатсия мутобиқи ихтисосҳои фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ таълиф шуда, дар он аз равишҳои илми илмҳои филология ва мардумшиносӣ истифода шудааст.

Муаллиф дар раванди таълифи диссертатсия ҳангоми истифодай баёни андешаҳои назарӣ ба таври мустақилона масъалаҳои дар пешгузоштаи худро ҳал намудааст. Ҳамчунин, нуктаҳои мубрами сурудҳои ҳалқии тоҷикиро дар мақола, рисолаи илмӣ ва дастурҳои таълимӣ нашр намудааст. Ӯ кӯшиш намудааст, ки дар таърихи фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии тоҷик бори аввал жанри сурудро ба таври ҷудогона дар партави фарҳанги ниёғон ва дастовардҳои илми фолклоршиносии қишварҳои ҳориҷӣ таҳқиқ намояд.

Тавре ки медонем, С. Қосимӣ баъди таҳқиқи рисолаи номзадии ҳуд, ки роҷеъ ба як бахши поэтика-бадеияти жанри латифа буда, поэтикаи осори манзуми ҳалқӣ ба ҳусус жанри сурудро чун идомаи он дар тули қариб 20 сол пажуҳиш намудааст. Дар ин иртибот натиҷаи пажуҳиши ҳудро дар 1 монография, 15 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар китобу нашрияҳои гуногуни илмӣ ба нашр расонидааст.

Мавзуи рисолаи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир «Поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ ба тамоми қонун ва қоидаҳои КОА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология сазовор аст.

Мушовири илмӣ,

доктори илмҳои филологӣ,

профессор

e-mail: ravrahmon@mail.ru

тел: 919890208

Нишонӣ: ш. Душанбе, ҳиёбони Рӯдакӣ, 17

Р.Қ.Раҳмонов

Имзои Р.Қ.Раҳмоновро

тасдиқ менамоям:

Сардори раёсати қадроҳо

ва корҳои маҳсуси ДМТ

15.09.2022



Тавқиев Э.Ш.